

Бо ҳуқуқи дастнавис



НИЁЗОВ Ҳамзакул Ҳамроқулович

**ХОСИЯТҲОИ ФИЗИКӢ-ХИМИЯВИИ ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИИ
МАХСУСАН ТОЗАИ ТАМҒАҲОИ АҚ1 ВА АҚ1М2
БО МЕТАЛЛҲОИ НОДИРЗАМИНИЙ**

05.02.01 – Маводшиносӣ (дар мошинсозӣ)

**АВТОРЕФЕРАТИ
рисола барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои техники**

Душанбе – 2017

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти химияи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин иҷро гардидааст.

Роҳбарони илмӣ:

Ғаниев Изатулло Навruzovich - доктори илмҳои химия, профессор, академики АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бердиев Асадқул Эгамович - номзади илмҳои техникӣ, дотсент, мудири кафедраи фанҳои табиатшиносии Донишгоҳи Славянини Россия ва Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ: **Каримов Нусратулло Каримович**- доктори илмҳои техникӣ, и.в. профессори кафедраи технология ва мошинсозии ДДОТ ба номи С. Айнӣ.

Сафаров Амиршо Ғоибовиҷ - номзади илмҳои химия, ходими пешбари илмии Институти физикаю техникаи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи С.У.Умаров

Муассисаи пешбар: Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологийи «Донишкадаи пӯлоду ҳӯлаҳои Москва» дар шаҳри Душанбе

Ҳимоя рӯзи 4 октябри соли 2017, соати 10⁰⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.KOA-007 назди Институти кимиёи АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И.Никитин баргузор мегардад.

Суроға: 734063, ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 299/2.

E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва дар сомонаи интернетии Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос шавед.

www.chemistry.tj

Автореферат санаи «__» _____ соли 2017 аз рӯйи феҳристи пешниҳодшуда ирсол карда шудааст.

Котиби илмии
шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои техникӣ, дотсент

Обидов З.Р.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Масъалаҳои мухими кор. Дар таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ барои соҳтани плёнкаҳои тунуки металлӣ бо тайёр кардани микросхемаҳои интегралӣ аз истифодабарии материалҳои металии индивидуалӣ ба ҳӯлаҳои баландсифат, ки дар таркиби ҳуд ду ва ё зиёда қисматҳои ҷавҳаринонида доранд, истифода бурда шуд. Ҳангоми истифодабарии иловаҳои ҳурд як қатор масъалаҳо ба вуҷуд омад. Дар шумораи масъалаҳои зерин пеш аз ҳама тааллуқ доранд:

- интиҳоби намуд ва таркиби иловаҳои мувоғиқ;
- тозагии иловаи қисматҳои ҷавҳаронида, ки дар замони имруза душвор ҳалшаванд ба шумор меравад;
- миқдори технологияи муътадил ва таҷҳизотҳои мустаҳкам барои ҳосил кардани сатҳи баланди тозаи ҳӯлаҳо ва норасогӣ дар базаи назариявии дараҷаи коркарди интиҳоби композитсияҳои даркорӣ.

Ҳӯлаҳо дар асоси алюминии тоза шиносоии табииати онҳо соҳт ва ҳосият иҷозат медиҳад барои тез ивазшавии тарафи хуби тавсифи истифодабарии асбобҳо, инчунин барои сарҷашма ва васеъкуни соҳа истифода бурдани алюминӣ бо сифати тоза дар дигар соҳаҳои илм ва техника хизмат меқунад. Дар ин нақша кори вобаста бо истифодабарии ҳӯлаҳои алюминии нави сифати баландошта мухим ва саривақтӣ ҳисобида мешавад.

Мутаассифона, дар замони имруза баъзе масъалаҳои тадқиқотии аз дикқат дурафтода мавҷуд аст, ки барои интиҳоби ҳӯлаҳои даркорӣ, ба ҷумлаи онҳое, ки тадқиқоти ҳосиятҳои физикию химиявии ҳӯла дар асоси сифати баланди алюминӣ доҳил мешавад. Ба гурӯҳи чунин системаҳо ҳӯлаҳои алюминию кремний АК1 ва АК1М2 бо иштироки металлҳои нодирзамини (МА) доҳил кардан мумкин аст.

Аз рӯйи тадқиқот муайян шудааст, ки ҳӯлаҳои ҷавҳаронидаи алюминию кремний (АК1) ва алюминию кремнию мис (АК1М2) ба дастрас шудани ҳӯлаҳо дар қатори ҳосиятҳои физикию химиявии нодир оварда мерасонад. Муносibi ҳосиятҳо ва соҳти ҳӯлаи алюминии баландсифат бо баҳисобгирии тадқиқоти ҳосиятҳои физикавию химиявии ҳӯлаҳо ба монанди гармиғунҷоиш, вазифаҳои термодинамикӣ, (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс), муайян намудани таснифҳои кинетикӣ ва энергетикӣ дар раванди оксидшавии ташкил намудани рафтори анодии ҳӯлаҳо дар мухитҳои тезу тунд.

Мавзӯи кори диссертационӣ дар «Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва технология дар солҳои 2007-2015», инчунин дар барномаи «Ҷорӣ намудани коркардҳои мухим дар саноати истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2015» доҳил карда шудааст.

Мақсади тадқиқот дар коркарди синтези асосҳои физикию химиявии таркиби нави ҳӯлаҳои алюминию кремнию мис дар асоси алюминии тозаи маркази А5Н бо тозагии 99-999%, ҷавҳаронидани металлҳои нодирзамини барои истифодабарии микроэлектроника ба сифати нишона ҳангоми рӯйпушкунӣ ҷараёнгузаронии ноқилҳо дар микросхемаҳои интегралӣ дида мешавад.

Барои ба даст овардани мақсадҳои гузошташуда вазифаҳои зерин ҳал шуданд:

- вобастагии дарацагии гармиғунчиши хоси ҷавҳаронидани скандий, иттрий, празеодим ва неодим бо ҳӯлаи АК1М2, аз ҳарорат (то 300-900 К) бо роҳи таҷрибавӣ тадқиқ карда шудааст;

- вобастагии вазифаҳои термодинамикии (энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс) аз ҳарорат барои ҷавҳаронидани скандий, иттрий, празеодим ва неодим бо ҳӯлаи АК1М2 тадқиқ карда шудааст;

- бо усули термогравиметрии таснифи раванди оксидшавии кинетикӣ ва энергетикии ҳӯлаи АК1М2, ки бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавҳаронида тадқиқ карда шудааст;

- маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо муайян ва нақши онҳо дар ташкили механизми оксидшавии ҳӯлаҳо тадқиқ карда шудааст;

- рафтори анодии ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзамини дар асоси алюминии тозаи тамғаи А5Н дар муҳити электролити концентратсияҳои гуногуни хлориди натрий омӯхта шудааст;

- Таъсири ионҳои хлорид ба рафтори анодии ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2, ки бо металлҳои нодирзамини ҷавҳирода шудаанд, муайян карда шуд.

Навии тадқиқоти илмӣ иҷрошуда аз нуқтаҳои зерин иборат аст:

- муодилаи вобастагии дараҷавӣ гармиғунчиши хоси ҳӯлаи АК1М2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавҳаронда, дар ҳарорати фосилавии аз 300 то 900 К бо роҳи таҷриба ба даст оварда шудааст;

- вобастагии вазифаҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) ҳӯлаи АК1М2 ва таъсири иловаи Sc, Y, Pr, Nd аз ҳарорат дар онҳо муайян карда шудааст;

- таснифи раванди оксидшавии кинетики ва энергетикии ҳулаи АК1М2 дар асоси алюминии тоза тағмаи А5Н бо металлҳои нодирзамини тадқиқ карда шудааст;

- маҳсули оксидшавии ҳӯлаи АК1М2 бо металлҳои нодирзамини муайян ва нақши онҳо дар ташкили механизми оксидшавии ҳӯлаҳо нишон дода шудааст;

- параметрҳои асосии электрохимиявӣ, характеристи рафтори анодии ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзамини, дар муҳити электролити NaCl муайян карда шудааст.

Мағҳуми амалии кор тайёр кардан ва таркиби муносиби ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2 дар асоси алюминии тоза тамғаи А5Н, металлҳои нодирзамини ҷавҳаронида барои соҳаи электронӣ иборат аст.

Материалҳои сарфашуда, синтези ҳӯлаҳо ва усули тадқиқот

Ба сифати маводи сарфашуда алюминии тоза тағмаи А5 (99.999% Al), кремний монокристалли (ГОСТ 25347-82), мис тағмаи МО9995 (ГОСТ 97172-82) ва лигатураи он бо металлҳои нодирзамини: лигатур дар асоси алюминии тоза, ки дар таркибаш 2.5 мас.% скандий, иттрий - ИтМ-1(ТУ48-4-208-72), празеодим - ПрМ-1(ТУ 48-40-215-72), неодим - НМ-2 (ТУ48-40-205-72) дорад) истифода шудааст.

Гӯдозаҳо дар тарозуҳои аналитикӣ АРВ-200 бо саҳехии $\pm 0.1 \cdot 10^{-4}$ кг чен карда шуданд. Гӯдозаҳои ҳӯлаҳоро бо дарназардошти сақати металлҳо гузарониданд. Ҳӯлаҳои аз металлҳои нишондодашуда дар тафдонҳои гудозиши муқовимати электрикӣ (намуди СШОЛ) дар буттаҳо аз оксиди

алюминий, ҳангоми ҳароратҳо аз 750 то 850°C. Пеш аз тадқиқот сатҳи болоии намунаҳои ҳӯлаҳоро аз оксиди бавуҷудомада тоза мекунем.

Барои омӯзиши хосиятҳои физикию химиявии ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2, бо металлҳои нодирзамини (Sc, Y, Pr, Nd) ҷавхиронида, усулҳои физикию химиявии замонавии тадқиқот ва таҷхизотҳои зеринро истифода бурданд:

- тадқиқоти гармиғунҷоиши ҳӯлаҳо бо қоидай «хунуккунӣ»;
- омӯзиши кинетикаи оксидшавии ҳӯлаҳо дар ҳолати саҳт бо усули термогравиметрӣ;
- тадқиқоти маҳсули оксидшавии ҳӯлаҳо бо усули ИК-спектроскопии ва ташхиси фазавии рентгенӣ (РФА);
- усули потенсиостатикии тадқиқоти характеристикаи анодии ҳӯлаҳо бо қоидай потенсиодинамикӣ (потенсиостатом ПИ-50.1.1).

Ҳолатҳои асосие, ки дар ҳимоя оварда шудаанд:

- натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии гармиғунҷоиши ҷавхаронидаи металлҳои нодирзаминӣ ҳӯлаи АК1М2 аз ҳарорат дар фосилаи ҳарорат аз 300 то 900 K;
- функсияҳои вобастагии термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс) ҳӯлаҳои АК1М2 бо металлҳои нодирзамини аз ҳарорат;
- қиматҳои раванди оксидшавии энергетикӣ ва кинетикии ҳӯлаи АК1М2, ҷавхиронидаи скандий, иттрий, празеодим ва неодим, инчунин механизми оксидшавии ҳӯллаҳо;
- барқароркуни характери анодии ҳӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металҳои нодирзаминӣ дар муҳити нейтралии электролити NaCl;
- таркиби ҳӯлаҳои нав ва тарзи баланд бардоштани мустаҳкамии зидди зангзании онҳо, ки бо патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя карда шудааст.

Саҳми шаҳсии муаллиф аз таҳлили адабиётҳои додашуда, дар гузориши ҳалли масъалаи тадқиқот, тайёр намудан ва гузаронидани тадқиқотҳои озмоиши дар шароитҳои озмоишгоҳ, таҳлили натиҷаҳои бадастомада, ба шаклдарории ҳолатҳои асосӣ ва натиҷаҳои диссертатсия иборат аст.

Тасдиқи кор. Ҳолатҳои асосии диссертатсия дар конференсияи V-уми илмӣ-амалии байналхалқии «Перспективаҳои истифодаи технологияҳои нав ва ташаккули маълумоти техникӣ дар муассисаҳои маълумоти олии мамлакатҳои ИДМ» - Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С.Осимӣ (Душанбе, 2011); конференсияи байналмилалии «Саволҳои ҳозиразамони молекулаҳои спектраскопии соҳаи конденсиронӣ». – Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ДМТ, Душанбе, 2011); конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Масъалаҳои асосии маводшиносӣ дар мошинсозӣ ва усулҳои омӯзонидан». – Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (ТДОТ) ба номи С.Айнӣ (Душанбе, 2012); конференсияи байналхалқии илмӣ-техникии «Нефт ва гази Сибири Фарбӣ». - ДДИТ (Россия, Тюмен, 2013); Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Перспективаҳои технологияи инноватсионӣ дар ташаккули саноати химияи Тоҷикистон». - ДМТ (Душанбе, 2013); Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Достовардҳои технологияҳои инноватсионии материалҳои композитсионӣ ва ҳӯлаҳои онҳо дар соҳаи мошинсозӣ». –ДДОТ ба номи С.Айнӣ (Душанбе, 2014); Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии

«Масъалаҳои металurgии Тоҷикистон ва роҳи ҳалли онҳо». - НИТУ «МИС и С» (Душанбе, 2016).

Нашириёт. Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 19 кор чоп карда шудааст, ки аз он ҷумла як монография, 9 мақола дар журналҳои аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда, як патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистонро низ гирифтааст.

Ҳаҷм ва соҳти таркибии диссертатсия. **Рисола** дар ҳуд дастнависи ҳаҷмаш 141 саҳифа ки аз мундариҷа, 4 боб дар ҳаҷми адабиётҳои овардашуда, қисми озмоиши, натиҷаҳои тадқиқот ва муҳокимаи онҳо. Кор аз 33 расм ва 64 ҷадвал иборат аст. Рӯйхати адабиётҳои истифодашуда 92 номгуйро ташкил медиҳад.

1. Мундариҷаи асосии кор

Дар мундариҷа пешгӯиҳо ва масъалаҳои тадқиқот оварда, мақсад ва масъалаҳои асосии кор ба шакл дароварда, нишондоди навоварии илмӣ ва аҳамияти амалии кор, ҳолатҳои асосӣ қайд карда, барои ҳимоя пешкаш карда шудааст.

Дар боби аввал гармиғунҷоиши ҳӯлаҳои алюминий бо кремний ва металлҳои нодирзамиń (MH), санчиши нишондодҳои адабиёт аз рӯи соҳт ва ҳосиятҳои системаи ҳӯлаҳои Al-Si, Al-MH, Al- Si-MH, инчунин ҳарорати баланди оксидшавии ҳӯлаҳои алюминий ва ҳӯлаҳои он бо кремний оварда шудааст.

Дар асоси таҳлили адабиётҳо ҳулоса бароварда шуд, ки нисбатан масъалаҳои муҳимми тадқиқоти илмии металлҳои нодирзамиń ва ҳӯлаҳо бо иштироқи онҳо бояд чунин шавад:

1) тадқиқоти ҳаматарафаи ҳосиятҳои металлҳои нодирзамини тоза, ҳамчунин скандий ва натрий (механикӣ, электрикӣ, оптикӣ, магнитӣ, ядерӣ ва ғ.) дар ҳароратҳои паст ва баланд дар фишори муқаррарӣ ва баланд бо мақсади пайдо намудани навигарӣ ва истифодаи онҳо дар техника.

2) таҳқиқи таркиби кристалӣ, ҳолати соҳтани диаграммаҳо ва ҳосият ва таркибии диаграммаҳои ҳӯлаҳои металлҳои нодирзамиń байни яқдигар ва бо дигар металлҳо бо мақсади пайдо кардани пайвастагиҳои металлӣ бо ҳосиятҳои маҳсуси физикию химиявӣ.

3) омӯзиши соҳт ва ҳосиятҳои физикию химиявии металлҳои нодирзамиń бо дигар металлҳо ва муайян намудани механизми таъсири ҷудогонаи иловаҳои ҷавҳаронидаи металлҳои нодирзамиń ва омехтаи онҳо ба таркиб ва ҳосиятҳои ҳӯлаҳо (маҳсусан дар қаиши, гармиустуворӣ ва технологӣ) дар асоси алюминий, магнӣ, мис, оҳан, никел, титан, хром, молибден, ванадий, ниобий ва волфрам. Коркарди таркиби мувофиқи ҳӯлаҳо ва лигатур, тайёр намудан ва коркарди термолеханикии технологияи онҳо.

4) дарёфти ҳӯлаҳои металлҳои нодирзамиń ва иттрий бо ҳосиятҳои асосии физикӣ: электрикӣ, магнитӣ, оптикӣ, эмиссионӣ, ядроӣ. Дар алоқа бо ин бояд муфассал ҳосиятҳои физикии пайвастаҳои металлҳои нодирзамиń тадқиқот гузаронида шавад.

5) нишон додан ва асоснок кардани таъсири иқтисодӣ ва истифодаи металлҳои нодирзамиń дар саноат.

Бо вуҷуди набудани маълумотҳо дар адабиёт бораи ҳосиятҳои физикию

химиявии хұлаҳои махсусан тозаи алюминий бо металлҳои нодирзаминың, ки зарурати ичроиши тадқиқот аз рұи мавзұйи додашуда холоса баровард.

Дар боби дуюм натицаҳои тадқиқоти вобастагии ҳарорати гармиғунчиш ва функцияҳои термодинамикии хұлаи АК1М2 бо металлҳои нодирзаминың оварда шудааст.

Натицаи тадқиқоти кинетикаи оксидшавии металлҳои нодирзаминың қавҳаронидай хұлаҳои АК1 ва АК1М2 дар асоси алюминии махсусан тоза, ки дар боби 3 оварда шудааст.

Дар боби чорум кор аз рұи натицаҳои озмоиши омұзиши рафтори анодии хұлаҳо АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзаминың дар мұхити нейтралии электролити NaCl оварда шудааст.

2. Тадқиқоти вобастагии ҳарорати гармиғунчиш ва вазифаҳои

термодинамикии хұлаи АК1М2 бо металлҳои нодирзаминың

Хұлаи алюминий дар тафдони вакууми мұқовимати намуди СНВЭ-1.3.1/16 бо усули маълум ба даст оварда шудааст.

2.1. Вобастагии ҳарорати гармиғунчиштың ва функцияһои термодинамикии хұлаҳои АК1М2

Дар кори мазкур бо қоидай «хунуккүнің» тадқиқоти гармиғунчиш ва функцияи термодинамикии хұлаи тағмаи АК1М2 бо металлҳои нодирзаминың дар ҳарорати фосилаи васеъ гузаронида шуд.

Барои муайян кардан гармиғунчиши хос бо тартиби «хунуккүнің» барои ҳар як гурӯҳи хұла бояд қимати коэффиценти гарнидиҳии аввалай металл ва хұла истифода шавад.

Бо тарзи таҷрибавӣ вобастагии ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ ба намуди муодилаи зерин навишта мешавад:

$$T = ae^{-b\tau} + pe^{-k\tau}, \quad (1)$$

ки дар он: a , b , p , k – доимӣ барои намунаи додашуда, τ – вақти хунуккүнің. Дифферентсияи муодилаи (1) аз τ , суръати хунуккүнни намунаҳо аз вақт бо муодилаи зеррин ҳосил мешавад.

$$dT / d\tau = -abe^{-b\tau} - pke^{-k\tau}. \quad (2)$$

Аз рӯи формулаи (2) вобастагии ҳарорати суръати хунуккүнни намунаи хұлаҳо ҳисоб кардашудааст дар расми 1 оварда шудааст.

Азбаски дар адабиёт маълумот дар бораи бузургии коэффиценти гарнидиҳӣ ($\alpha(T)$) алюминии махсусан тозаи тағмаи А5Н, кремний ва мис вуҷуд надорад, муаллифон ҳисоби вобастагии ҳарорат $\alpha(T)$, C_p барои металлҳои додашуда аз рӯи муодилаи:

$$\alpha(T) = \frac{C_p(T)m(\frac{dT}{d\tau})}{(T-T_0)\cdot S}, \quad (3)$$

ҳисоб кардаанд, ки: C_p – гармиғунчиши хос; m ва S – масса ва масоҳати ҳамвории намуна, T ва T_0 – ҳарорати намуна ва мұхити атроф.

Барои алюминий муодилаҳои зерини вобастагии ҳарорати коэффиценти гарнидиҳӣ ва гармиғунчиш ба даст оварда шудаанд:

$$\alpha(T) = -11,3039 + 0,0936T - 1,0000 \cdot 10^{-4}T^2 + 4,5508 \cdot 10^{-8} T^3, \quad (4)$$

$$C_p(T) = 19,7162 + 2,044T - 2,16 \cdot 10^{-5}T^2 + 1,612 \cdot 10^{-7}T^3. \quad (5)$$

Аз рўйи муодилаи (2) мо суръати хунуккунии намунаи хўллахоро ҳисоб кардем. Қиматҳои a , b , p , k , ab , pk барои тадқиқоти хўлаҳо дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1 – Қиматҳои a , b , p , k , ab , pk дар муодилаи (2) барои хўлаҳои тадқиқшаванда

Хўла	a , К	b , с^{-1}	p , К	k , с^{-1}	$(a \cdot b) \cdot K / \text{с}^{-1}$	$(p \cdot k) \cdot K / \text{с}^{-1}$
Al(ОСЧ)	520.6409	0.0025	358.4859	0.000073	1.3016	0.0262
AK1	462.8311	0.0031	407.4268	0.0002	1.4348	0.0815
AK1M2(1)	534.7927	0.0032	373.5966	0.0001	1.7113	0.0374
(1)+ Sc 0.005	569.8488	0.0026	346.136	7.58E-05	1.4816	0.0262
(1)+Sc 0.05	571.6714	0.0026	347.6669	7.75E-05	1.4863	0.0269
(1)+Sc 0.1	566.5798	0.0026	350.6165	8.01E-05	1.4731	0.0281
(1)+Sc 0.5	537.7818	0.0027	367.7403	0.0001	1.4520	0.0368
(1)+Y 0.005	560.761	0.0029	346.203	9.09E-05	1.6262	0.0315
(1)+Y 0.05	602.2994	0.0027	322.3571	4.98E-05	1.6262	0.0160
(1)+Y 0.1	557.438	0.0028	347.9058	9.14E-05	1.5608	0.0318
(1)+Y 0.5	575.131	0.0028	343.6705	8.80E-05	1.6104	0.0303
(1)+Pr 0.005	600.1241	0.0029	352.1813	9.80E-05	1.7404	0.0345
(1)+Pr 0.05	599.5825	0.0026	323.6819	5.00E-05	1.5589	0.0162
(1)+Pr 0.1	594.9183	0.0026	325.2654	4.58E-05	1.5468	0.0149
(1)+Pr 0.5	569.3923	0.0028	343.6284	7.65E-05	1.5943	0.0263
(1)+Nd 0.005	568.6838	0.0029	350.8176	9.26E-05	1.6492	0.0325
(1)+Nd 0.05	618.6935	0.0027	331.1196	6.19E-05	1.6705	0.0205
(1)+Nd 0.1	607.1384	0.0029	344.215	8.22E-05	1.7607	0.0283
(1)+Nd 0.5	581.3754	0.0028	340.6075	8.18E-05	1.6278	0.0279

Қиматҳои ҳисобкардашуда C_p дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Қимати гузошташудаи C_p барои алюминии тоза ва суръати хунукшавӣ ($dT/d\tau$) аз рўйи муодилаи (3) барои намунаи хўлаи AK1M2 қимати $\alpha(T)$ ҳисоб карда шуда буд, ки намуди зеринро дорад:

$$|\alpha(T)|_{(AK1M2)} = 8,4799 + 0,0127T + 1,9817 \cdot 10^{-5}T^2 - 1,0021 \cdot 10^{-8}T^3 \quad (6)$$

Қимати суръати хунуккуниро ($dT/d\tau$) ва $\alpha(T)$ истифода бурда, барои хўлаи AK1M2 муодилаи вобастагии ҳарорат гармигунчиши хос ба даст оварда шуда буд;

$$C_p(T) = 718,6017 + 0,7574T - 8,018 \cdot 10^{-4}T^2 + 5,9092 \cdot 10^{-7}T^3. \quad (7)$$

Натиҷаи ҳисобҳои $C_p(T)$ дар ҷадвали 2 оварда шудааст

Барои ҳисоби вобастагии ҳарорат, энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс интегралҳо аз гармигунчиши молярӣ истифода бурда шудаанд:

$$H(T) = H(0) + \int_0^T C_p(T) dT, \quad S = \int_0^T C_p(T) d\ln T, \quad G(T) = H(T) - TS(T). \quad (8)$$

Барои вобастагии ҳарорат, энталпия (Дж/моль), энтропия (Дж/(моль·К)) ва энергияи Гиббс (Дж/моль) барои хўлаи AK1M2 муодилаҳои зерин ба даст оварда шудаанд:

$$H(T) = H(0) + 19,923T + 0,0105T^2 - 7,41 \cdot 10^{-6}T^3 + 4,096 \cdot 10^{-9}T^4; \quad (9)$$


$$S(T) = 19,923 \ln(T) + 0,020998 T - 1,112 \cdot 10^{-5}T^2 + 5,461 \cdot 10^{-9}T^3; \quad (10)$$

$$G(T) = -19,923T(\ln T - 1) - 0,011 T^2 + 3,71 \cdot 10^{-6}T^3 - 1,365 \cdot 10^{-9}T^4; \quad (11)$$


Чадвали 2 – Вобастагии ҳарорати гармиғунчиши хос (C_p) барои алюмини тағмаи A5N ва хӯлаи AK1M2

T, K	Алюмини A5N	хӯла AK1M2
	C_p , Дж/кг·К	C_p , Дж/кг·К
350	854.62	889.81
400	901.55	936.67
450	949.48	983.51
500	997.46	1029.46
550	1044.58	1073.61
600	1089.89	1115.07
650	1132.48	1152.95
700	1171.40	1186.35
750	1205.74	1214.39
800	1234.55	1236.16


Дар расмҳои 1-4 вобастагии вазифаҳои нишондодашуда барои хӯлаи AK1M2 оварда шудааст (хатти рост – ҳисоб аз рӯйи формулаи (9-11), нуқтаи - озмоиш). Аз расмҳои 1-4 дида мешавад, ки бо зиёдшавии ҳарорати гармиғунчиши хос, коэффиценти гармидиҳӣ, энталпия ва энтропияи хӯлаи AK1M2 зиёд шуда, қимати энергияи Гиббс кам мешавад.




Расми 1 – Вобастагии ҳарорати суръати хунуккунии намунаи хӯлаи AK1M2.



Расми 2 – Вобастагии ҳарорати энталпии намунаи хӯлаи AK1M2.



Расми 3 – Вобастагии ҳарорати энтропии намунаи хӯлаи AK1M2.



Расми 4 – Вобастагии ҳарорати энергияи Гиббси намунаи хӯлаи AK1M2.

2.2. Вобастагии ҳарорати гармиғунчиш ва вазифаи термодинамикии хӯлаи АК1М2, ки бо скандий ҷавҳаронида шудааст

Вобастагии муваққатии ҳарорати намуна, ки бо тарзи озмоишӣ, нисбатан дурустии саҳеҳ ба даст омада, дар намуди муодилаи (1) навишта шудааст.

Аз рӯйи нишондодҳои адабиёт дар бораи гармиғунчиши алюминии маҳсусан тоза қимати коэффиценти гармидиҳӣ барои металлҳои ҷавҳаронида нашудаанд ҳисоб карда шудааст:

$$|\alpha(T)| = -4.7850 + 0.0418T + 4.2516 \cdot 10^{-5} T^2 - 5.7191 \cdot 10^{-8} T^3. \quad (12)$$

Қимати dT/dt ва қимати коэффиценти гармидиҳии алюминии тозаи истифода бурда, муодилаи вобастагии гармиғунчиш аз ҳарорат барои алюминии тозаи тағмаи A5N ба даст оварда шуд:

$$C_p = 645.8791 + 0.3574T + 0.0015T^2 - 1.24 \cdot 10^{-6} T^3. \quad (13)$$

Бо ҳисоби қоиди аддитивнокии Неймана-Коппа бузургии гармиғунчиши хӯлаи АК1М2 бо вобастагӣ аз ҳарорат ҳисоб карда шуда буд.

Бузургии гармиғунчиши ҳоси хӯлаи АК2М2, бо скандий ҷавҳаронидашуда аз рӯйи формулаи (3) ҳисоб карда шудааст.

Қимати суръати хунуккунии $\alpha(T)$ истифода бурда, гармиғунчиши ҳоси хӯлаи АК1М2 бо скандий ҷавҳаронидашуда ба даст оварда шудааст.

Барои гармиғунчиши ҳоси хӯлаи АК1М2 бо скандий ҷавҳаронида муодилаи зерин ба даст оварда шудааст:

$$C_p^{AK1M2} = 636.6712 + 0.3694T + 1.428 \cdot 10^{-4} T^2 - 1.1913 \cdot 10^{-6} T^3, \quad (14)$$

$$C_p^{Sc} = 489.8333 + 0.3765T + 4.7143 \cdot 10^{-4} T^2 + 3.0556 \cdot 10^{-7} T^3 \quad (R=1,0000), \quad (15)$$

ин чунин барои системаи хӯлаҳои АК1М2+Sc, мас.% Sc:

$$0.05\% \text{ Sc: } C_p = 636.5971 + 0.3694T - 1.4249 \cdot 10^{-4} T^2 + 1.1909 \cdot 10^{-6} T^3,$$

$$0.1\% \text{ Sc: } C_p = 636.5237 + 0.3694T + 1.4219 \cdot 10^{-4} T^2 - 1.1904 \cdot 10^{-6} T^3, \quad (16)$$

$$0.5\% \text{ Sc: } C_p = 636.9363 + 0.3694T + 1.3973 \cdot 10^{-4} T^2 - 1.1869 \cdot 10^{-6} T^3.$$

Қиматҳои ҳисобкардашудаи C_p барои хӯлаи АК1М2, бо скандий ҷавҳаронидашуда, баъд аз 50К дар ҷадвали 3 оварда шудааст, ки аз рӯи он дар ҳароратҳои паст гармиғунчиши хӯлаи бо скандий ҷавҳаронидашудаи нисбат ба хӯлаи АК1М2 кам аст, аммо дар ҳароратҳои баланд ҳолати баръакс дидо мешавад.

Бо истифодаи муодилаи (9), барои вобастагии ҳароратии энталпии хӯлаи АК1М2 вобастагиҳои зерин ҳосил шуд:

$$H(T) = 19,923T + 0,0105T^2 - 7,41 \cdot 10^{-6} T^3 + 4,096 \cdot 10^{-9} T^4; \quad (17)$$

ва барои хӯлаи АК1М2 бо скандий ҷавҳаронида мас.%:

$$0.05\% \text{ Sc: } H(T) = 22,64T + 1,788 \cdot 10^{-3} T^2 + 4,898 \cdot 10^{-6} T^3 - 1,2442 \cdot 10^{-9} T^4;$$

$$0.1\% \text{ Sc: } H(T) = 18,2084T + 0,01341 T^2 - 4,621 \cdot 10^{-6} T^3 + 1,3251 \cdot 10^{-9} T^4; \quad (18)$$

$$0.5\% \text{ Sc: } H(T) = 25,238T + 1,826 \cdot 10^{-3} T^2 + 4,621 \cdot 10^{-6} T^3 - 1,203 \cdot 10^{-9} T^4;$$

Аз рӯии муодилаи (18) қимати энталпии хӯлаи АК1М2 бо скандий ҷавҳаронидашуда ҳисоб карда шудааст, ки дар ҷадвали 4 оварда шудааст.

Чадвали 3 – Вобастагии ҳарорати гармиғунчиши хоси (Дж/кг·К) хұлаи АК1М2 бо скандий қавҳаронидашуда.

T, K	Таркиби скандий дар хұлаи АК1М2, мас.%			
	0,0	0,05	0,1	0,5
300	889.572	789.977	803.832	803.569
350	910.743	837.162	845.082	854.740
400	931.002	884.917	888.512	901.779
450	950.790	932.252	932.862	944.737
500	970.552	978.177	976.872	983.669
550	990.728	1021.702	1019.283	1018.625
600	1011.762	1061.837	1058.833	1049.659
650	1034.095	1097.592	1094.263	1076.822
700	1058.172	1127.977	1124.313	1100.169
750	1084.433	1152.002	1147.723	1119.750
800	1113.322	1168.677	1163.233	1135.619
850	1145.280	1177.012	1169.583	1147.827
900	1180.752	1176.017	1165.513	1156.429

Чадвали 4 – Вобастагии ҳарорати энтальпии (Дж/моль) хұлаи АК1М2 бо скандий қавҳаронидашуда

T, K	Таркиби скандий дар хұлаи АК1М2, мас.%			
	0,0	0,05	0,1	0,5
300	6.6569	5.4798	5.8636	5.0670
350	7.8868	6.5911	6.9859	6.2000
400	9.1450	7.7675	8.1655	7.4001
450	10.4306	9.0090	9.4046	8.6616
500	11.7431	10.3144	10.7034	9.9789
550	13.0830	11.6811	12.0607	11.3466
600	14.4510	13.1052	13.4734	12.7593
650	15.8487	14.5813	14.9366	14.2116
700	17.2781	16.1029	16.4439	15.6982
750	18.7420	17.6618	17.9869	17.2139
800	20.2436	19.2488	19.5556	18.7536
850	21.7869	20.8532	21.1385	20.3122
900	23.3763	22.4630	22.7219	21.8848

Вобастагии ҳарорати энтропии хұлаи АК1М2 бо скандий қавҳаронидашуда дар муодилаи зерин оварда шудааст:
барои хұлаи АК1М2:

$$S(T) = 19,923 \ln(T) + 0,020998T - 1,112 \cdot 10^{-5} T^2 + 5,461 \cdot 10^{-9} T^3; \quad (19)$$

ва хұлаҳои он бо скандий қавҳаронидашуда, мас.% Sc:

$$0.05\% \text{ Sc: } S(T) = 22,64 \ln(T) + 3,576 \cdot 10^{-3} T + 0,7347 \cdot 10^{-5} T^2 - 1,659 \cdot 10^{-9} T^3$$

$$0.1\% \text{ Sc: } S(T) = 18,208 \ln(T) + 0,02682 T - 0,6931 \cdot 10^{-5} T^2 + 1,767 \cdot 10^{-9} T^3; \quad (20)$$

$$0.5 \% \text{ Sc: } S(T) = 25,238 \ln(T) + 3,6513 \cdot 10^{-3} T + 0,6931 \cdot 10^{-5} T^2 - 1,604 \cdot 10^{-9} T^3.$$

Вобастагии ҳарорати энтропии хұлаи АК1М2 бо скандий қавҳаронидашуда дар чадвали 5 оварда шудааст, дида мешавад, ки бо баланд шудани концентратсияи скандий энтропия системаҳо кам мешаванд.

Чадвали 5 – Вобастагии ҳарорати энтропии (Дж/моль·К) хұлаи АК1М2 бо скандий қавхаронидашуда

T, K	Таркиби скандий дар хұлаи АК1М2, мас.%			
	0,0	0,05	0,1	0,5
300	117.3547	94.19263	106.4673	75.3052
350	121.1454	97.61656	109.9251	78.79568
400	124.5048	100.7565	113.0737	81.9987
450	127.5325	103.6798	115.9912	84.9690
500	130.2979	106.4297	118.7271	87.7440
550	132.8515	109.0344	121.3137	90.3504
600	135.2319	111.5124	123.7715	92.8082
650	137.4691	113.8755	126.1136	95.1327
700	139.5875	116.1311	128.3474	97.3357
750	141.6072	118.2828	130.4765	99.4270
800	143.5452	120.3322	132.5015	101.4143
850	145.4162	122.2787	134.4210	103.3040
900	147.2330	124.1203	136.2315	105.1016

Вобастагии ҳарорати энергияи Гиббс барои хұлаи АК1М2 бо скандий қавхаронидашуда, дар муодилаи зерин ифода карда мешавад:
барои хұлаи АК1М2:

$$G(T_1) = -19,923T(\ln(T-1)) - 0,0105T^2 + 3,705 \cdot 10^{-6}T^3 - 1,3652 \cdot 10^{-9}T^4 \quad (21)$$

хұлаҳо бо скандий, мас.%:

$$\begin{aligned} 0.05\% \text{ Sc: } & G(T_2) = -22,643T(\ln(T-1)) - 1,79 \cdot 10^{-2}T^2 - 2,45 \cdot 10^{-6}T^3 + 0,42 \cdot 10^{-9}T^4; \\ 0.1\% \text{ Sc: } & G(T) = -18,208T(\ln(T-1)) - 0,0134T^2 + 2,3103 \cdot 10^{-6}T^3 - 0,44 \cdot 10^{-9}T^4; \\ 0.5\% \text{ Sc: } & G(T) = -25,24T(\ln(T-1)) - 1,83 \cdot 10^{-3}T^2 - 2,31 \cdot 10^{-6}T^3 + 0,401 \cdot 10^{-9}T^4. \end{aligned} \quad (22)$$

Вобастагии ҳарорати энергияи Гиббс барои хұлаи АК1М2 бо скандий қавхаронидашуда, дар қадвали 6 оварда шудааст, ки аз он дида мешавад, ки зиёдшавии таркиби скандий дар хұла энергияи Гиббс кам мешавад.

Чадвали 6 – Вобастагии ҳарорати энергияи Гиббс (кДж/моль·К) барои хұлаи АК1М2 бо скандий қавхаронидашуда

T, K	Таркиби скандий дар хұлаи АК1М2, мас.%			
	0,0	0,05	0,1	0,5
300	-28.5495	-22.778	-26.0766	-17.5246
350	-34.5141	-27.5747	-31.4879	-21.3785
400	-40.6569	-32.5351	-37.064	-25.3994
450	-46.9590	-37.6469	-42.7915	-29.5745
500	-53.4058	-42.9004	-48.6601	-33.8930
550	-59.9853	-48.2878	-54.6618	-38.3461
600	-66.6881	-53.8022	-60.7895	-42.9256
650	-73.5062	-59.4378	-67.0372	-47.6247
700	-80.4331	-65.1889	-73.3993	-52.4368
750	-87.4633	-71.0503	-79.8705	-57.3564
800	-94.5925	-77.0169	-86.4456	-62.3778
850	-101.8170	-83.0837	-93.1193	-67.4962
900	-109.1330	-89.2453	-99.8864	-72.7067

Хамин тавр, вобастагии ҳарорати гармиғунчоиши хос, коэфисенти гармидиҳӣ ва характеристи термодинамикии АК1М2 бо скандий

чавҳаронидашуда тадқиқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии таркиби скандӣ дар ҳӯлаи АК1М2 ва ҳарорати гармиғунҷоиши хос, коэфисенти гармимидиҳи, энталпия ва энтропия зиёд шуда, энергияи Гибbs кам мешавад.

Ба таври аналогӣ вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши ва функсияи термодинамикии ҳӯлаи АК1М2 бо иттрий, празеодим ва неодим чавҳаронидашуда тадқиқ карда шудааст. Дар ҷадвали 7 ва 8 характеристикаи ҳӯлаи АК1М2 бо чавҳаронидай 0.5 мас.% металлҳои нодирзамини өварда шудаанд.

Ҷадвали 7 – Вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хоси ҳӯлаи АК1М2 бо Sc, Y, Pr ва Nd ҷавҳаронидашуда

T, K	АК1М2	АК1М2 +0,5 Sc	АК1М2 +0,5 Y	АК1М2 +0,5 Pr	АК1М2 +0,5 Nd	МА			
	гармиғунҷоиши					Sc	Y	Pr	Nd
300	889.57	803.56	644.01	687.56	764	568	298	184	190
600	1011.76	1049.65	950.40	965.48	1060	611	321	224	223
900	1180.75	1156.42	1070.08	1108.76	1574	669	346	269	271

Ҳамин тавр, вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хоси ҳӯлаи АК1М2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим чавҳаронидашуда тадқиқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки ба болоравии ҳарорат ва таркиби металлҳои нодирзамини ҳӯлаи АК1М2, гармиғунҷоиши хос, энталпия энтропия зиёд шуда, энергияи Гибbs кам мешавад.

Аз ҷадвали 7 ва 8 дида мешавад, ки дар гузариш аз ҳӯлаҳои скандий ба иттрий, гармиғунҷоиши, энталпия ва энтропия кам, аммо бо ҳӯлаи неодим зиёд мешавад. Вобастагии энергияи Гибbs аз рӯи рақами тартибии металлҳои нодирзамини ҳӯлаи АК1М2 баръакро дорад, ки бо нишондодҳои адабиёти гармиғунҷоиши барои металлҳои нодирзамини тоза мувофиқат мекунад (ҷадвали 7).

Ҷадвали 8 – Вобастагии ҳарорати энталпия, энтропия ва энергияи Гибbsи ҳӯлаи АК1М2 бо Sc, Y, Pr ва Nd ҷавҳаронидашуда

T, K	АК1М2	АК1М2+0.5 Sc	АК1М2+0.5 Y	АК1М2+0.5 Pr	АК1М2+0.5 Nd
	Энталпия				
300	6.656	5.067	3.312	3.717	4.126
600	14.451	12.759	9.982	10.619	10.706
900	23.376	21.884	18.383	19.181	17.528
Энтропия					
300	117.354	75.305	35.475	42.821	62.579
600	135.231	92.808	50.549	58.463	77.491
900	147.233	105.101	61.858	69.982	88.606
Энергияи Гибbs					
300	-28.549	-17.524	-7.331	-9.128	-14.649
600	-66.688	-42.925	-20.349	-24.458	-35.795
900	-109.133	-72.706	-37.294	-43.802	-60.808

3. Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзамиинӣ ҷавҳаронидашуда

Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои саҳтро бо усули термогравиметрии усулҳои қабулшудаи умумӣ омӯхтанд. ИК-спектрҳо дар нурҳои ҷуфтӣ инфрасурҳи спектрофотометрӣ UR-20 ва спектрометри SPECORD-75 дар доираи 400-4000 cm^{-1} гирифта шудааст.

Дар ҳолати саҳт кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо иттрий ҷавҳаронидашуда

Тадқиқоти баланҳарорати оксидшавии хулаи АК1 бо иттрий ҷавҳаронидашударо дар ҳарорати 773 ва 873 К гузарониданд. Аз хӯлаҳои дар тафдонҳои кони ҳосилшуда, андозаи муайянро бурида, ба воситаи оксидшавии ҳавои кислород дучор карданд. Аз рӯйи қаҷиҳои вобастагии тағйирёбии массаи намуна аз вақт ҳосилшуда, андозаҳои кинетикий ва энергетикии ранди оксидшавӣ муайян карда шуд. Натиҷаҳои тадқиқот дар ҷадвали 9 оварда шудааст.

Ҷадвали 9 – Параметрҳои кинетикий ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи АК1 бо иттрий ҷавҳаронидашуда

Таркиби иттрий дар хӯлаи АК1, мас.%	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Суръати ҳақиқии оксидшавӣ $\text{K} \cdot 10^{-4}, \text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	Энергияи фаъоли дар назар намоён, кДж/мол
0	773	4.63	104.6
	873	5.32	
0.005	773	4.47	117.8
	873	5.12	
0.05	773	4.03	127.0
	873	4.05	
0.1	773	3.75	139.1
	873	4.25	
0.5	773	3.10	168.0
	873	3.96	


Қайд карда шудааст, ки пастшавии суръати оксидшавӣ ба зиёдшави энергияи фаъол аз 104.6 до 168.0 кДж/мол равона карда мешавад. Яъне қабати оксидшавӣ ҳосилшуда ҳосияти қифояи муҳофизатиро дорост. Ҳангоми оксидшавӣ хӯлаҳои алюминӣ ташкилёбии оксидҳои Al_2O_3 , SiO_2 ва оксидҳои таркиби мураккаб дошта мушоҳида мешаванд, ки ба ҳарактеристикаҳои қифояи муҳофизатиро доро мебошанд.

Раванди тадқиқоти оксидшавии хӯлаи АК1М2 бо иттрий ҷавҳаронида аз 0.005 то 0.5 мас.% дар ҳароратҳои 723, 773 ва 823 К (расмҳои 5 ва 6) дар атмосфераҳои ҳаво нишон медиҳад, ки воридкунии иттрий дар хӯла ғаъолияти мусбатро ба оксидшавии он нишон медиҳад (ҷадвали 10). бо Ҷавҳаронидани иттрий то 0.5 мас.% мунтазам оксидшавии хӯлаи АК1М2 баланд мекунад. Ҷавҳаронидани хӯла 0.005-0.05 мас.% иттрий ба зиёдшавии қимати суръати оксидшавии хӯлаҳо оварда мерасонад. Таъсири намоёни иттрий ҳангоми концентратсияҳои 0.1 ва 0.5 мас.% (ҷадвали 10) нишон медиҳад. Агар қимати суръати оксидшавии хӯла, ки дар таркибаш 0.05 мас.% иттрий дорад, ҳангоми 723 К ба $2.22 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ баробар аст, он гоҳ дар

ҳамин ҳарорат қимати суръати оксидшавии хұлаи ғавхаронидаи 0.5 мас.% иттрий кам шуда $1.67 \cdot 10^{-4}$ кг·м⁻²·с⁻¹ ташкил медиҳад (чадвали 10).

Вобастагии тағийирёбии суръати оксидшавии хұла аз таркиби иттрийро аз рүйи тағийирёбии қасиғи вазни хос бо вақт мушоҳида кардан мумкин аст (расмҳои 5 ва 6). Чың хеле ки аз қасиғи кинетикій дида мешавад, дар давраи аввал суръатноки чоришавии раванди оксидшави ғибадати мешавад, дар көпшілдегі дида мешавад, ки оқибати ташкилёбии қабати оксидшавии расидан кислород ба сатқи мушоҳидакунай халалдор карда мешавад.

Оксидшавии хұла дар ҳолати сахт дар фосилаи ҳарорати 723-823 К гузаронида шуд. Дар расми 6 овардашудаи қасиғи ба муодилаи $Y=Kt^n$ итоат мекунад, ки дар он н аз 2 то 5 вобаста аз таркиби хұлаи оксидшаванда иваз мешавад (чадвали 11). Аз рүйи вобастагии ғайрихаты (g/s)²-т (расми ба, б) ва нишондодхой ғибадати мешавад, ки қасиғи оксидшавии хұла ба вобастагии гиперболи ғибадати мешавад.




Расми 5 – Қасиғои кинетикии оксидшавии хұлаи АК1М2, бо иттрий ғавхаронидашуда дар ҳолати сахт, мас.% Y : 0.005 (а); 0.05 (б).

Чадвали 10 – Параметрҳои кинетикій ва энергетикии раванди оксидшавии хұлаи АК1М2, бо иттрий ғавхаронидашуда дар ҳолати сахт

Таркиби иттрий дар хұлаи АК1М2, мас.%	Ҳарорати оксидшави, К	Суръати ҳақиқияти оксидшави, $K \cdot 10^{-4}$, кг·м ⁻² ·с ⁻¹	Энергияи фаъоли дар назар намоён, кДж/моль
0.0	723	2.13	114.9
	773	2.20	
	823	2.50	
0.005	723	2.22	95.7
	773	2.50	
	823	2.67	
0.05	723	2.50	84.1
	773	2.67	
	823	2.83	
0.1	723	1.90	114.9
	773	2.08	
	823	2.22	
0.5	723	1.67	134.6
	773	2.00	
	823	2.01	

Чадвали 11 – Натичаи коркарди кацихой оксидшавии хӯлаи АК1М2, бо иттрий ҷавҳаронидашуда дар ҳолати саҳт

Таркиби иттрий дар хӯлаи АК1М2, мас.%	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Муодилаи кации оксидшавӣ	Коэффициент регрессии, R
0.0	723	$y = 7E-06x^4 - 0,0004x^3 + 0,0049x^2 + 0,0959x$	0.998
	773	$y = 9E-06x^4 - 0,0005x^3 + 0,0058x^2 + 0,0828x$	0.996
	823	$y = 6E-06x^4 - 0,0003x^3 + 0,0016x^2 + 0,0981x$	0.993
0.005	723	$y = 1E-05x^4 - 0,0006x^3 + 0,0051x^2 + 0,1296x$	0.997
	773	$y = 1E-05x^4 - 0,0008x^3 + 0,0091x^2 + 0,1268x$	0.996
	823	$y = 1E-05x^4 - 0,0008x^3 + 0,0099x^2 + 0,1319x$	0.995
0.05	723	$y = 9E-06x^4 - 0,0005x^3 + 0,0019x^2 + 0,1582x$	0.992
	773	$y = 1E-05x^4 - 0,0006x^3 + 0,0067x^2 + 0,1487x$	0.997
	823	$y = 2E-05x^4 - 0,0009x^3 + 0,0103x^2 + 0,1399x$	0.996
0.1	723	$y = 1E-06x^5 - 6E-05x^4 - 0,0008x^3 + 0,0403x^2 - 0,0781x$	0.992
	773	$y = 3E-06x^5 - 0,0001x^4 + 0,0014x^3 + 0,0238x^2 - 0,0186x$	0.999
	823	$y = 5E-05x^4 - 0,0035x^3 + 0,0748x^2 - 0,1717x$	0.997
0.5	723	$y = 6E-07x^5 + 3E-06x^4 - 0,0021x^3 + 0,0506x^2 - 0,0955x$	0.996
	773	$y = 3E-06x^5 - 0,0002x^4 + 0,002x^3 + 0,0148x^2 + 0,0053x$	0.999
	823	$y = 3E-06x^5 - 0,0002x^4 + 0,002x^3 + 0,0148x^2 + 0,0053x$	0.999




Расми 6 - Кации квадратии кинетики оксидшавии хӯлаи АК1М2, бо иттрий ҷавҳаронидашуда дар ҳолати саҳт, мас.% Y: 0.1 (а); 0.5 (б).

Дар расми 7 вобастагии логарифмии $\lg K - 1/T$ барои хӯлаи АК1М2, ки таркиби 0.05; 0.3; 0.6; 1.0 мас.% иттрий, ки характеристи хати ростро дорад, тасвир карда шудааст.

Шарти асосии қарахтшавии раванди оксидшавӣ ин ҳосияти физикию химиявӣ ва кристаллохимиявӣ ба шумор меравад.

Дар аввал агар ҳаҷми ташкилӯфтаи оксид аз ҳаҷми метал ё хӯла кам бошад, он гоҳ қабати оксидшавии сӯроҳчадоро мунтазир шудан мумкин аст. Дар ин ҳолат кислород метавонад ба дарун доҳил шавад ва суръати оксидшавии онро зиёд кунад. Агар масолеҳи оксидшавӣ дар худ моддаҳои саҳти парвознакунандаро дошта бошад, он гоҳ онҳо дар қабати болоӣ ҳобида қабати оксидиро ҳосил мекунанд. Дар ҳолати набудани диффузияи

сүрохчадор танҳо ба воситаи фазаи саҳт ҷорӣ мешавад. Агар дар ин ҳолат суръати оксидшавӣ бо суръати диффузия муайян карда шавад, он гоҳ раванд ба қонуни муваққатии параболикӣ итоат меқунад. Компоненти ҷавҳаронида ба таркиби оксидҳои металлҳои муҳофизатшаванд доҳил шуда, диффузияи ин металлро душвор гардонида бо ҳамин рафти умумии оксидшавиро суст мегардонад.



Расми 7 - Вобастагии $\lg K$ от $1/T$ барои ҳӯла AK1M2 (1), бо иттрий ҷавҳаронидашуда, мас.% 0.005(2), 0.05(3), 0.1(4), 0.5(5).

Дар ҳолати ташкилёбии қабати оксидҳои таркибҳои гуногун дар ҳолати оксидшавии таркибҳои тадқиқшаванд дар сарҳадҳои қабат градиенти концентратсияи холиги гузошта мешавад. Дар ҳолати ташкилёбии қабатҳои оксид ин градиент имконияти диффузияи ионии металлро муҳолиф ба диффузияи оксигенро бо оксид ташкил меқунад. Аз миқдори вакансия диффузияи ионӣ метал ба воситаи қабати оксидшавии ба болои вай сабук карда мешавад, диффузияи кислород ба чуқурии қабати оксид бо гузаронидани атомҳои он ба панчараҳои асосӣ ё сарҳади донаҳо ба вуҷуд оварда мешавад.

Ҳамин тавр, суръати ҷамъбастии оксидшавии аз қатори бутуни этапҳо, ки бо табиати худ фарқ меқунанд, ташкил меёбад ва якчанд қонуниятро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар ҳолати саҳти барои оксидшавии ҳӯлаи AK1M2 бо металлҳои нодирзамини (Sc, Y, Pr, Nd) ҷавҳаронидашуда характеристик ҳаст (ҷадвали 12).

Ҷадвали 12 – Вобастагии фаъоли энергияи дар назар намоён дар раванди оксидшавии ҳӯлаи AK1M2, бо металлҳои нодирзамини (Sc, Y, Pr, Nd) ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати саҳтӣ

Система	Таркиби металлҳои нодирзамини, мас.%				
	0.0	0.005	0.05	0.1	0.5
AK1M2 + Sc	114.9	38.3	35.3	33.7	86.2
AK1M2 + Y	114.9	95.7	84.1	114.9	134.6
AK1M2 + Pr	114.9	76.6	84.7	121.7	153.0
AK1M2 + Nd	114.9	77.5	94.7	124.0	145.3

Тадқиқоти кинетикии оксидшавии хұлаи АК1М2, бо металлҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Pr, Nd) қавҳаронидашуда, нишон медиҳад, ки тенденсияи умумӣ ба раванди суръати оксидшавӣ бо баланд бардоштани ҳарорат ва концентратсия дар хұлаи компоненти нодирзаминӣ; энергияи фаъоли дар назар намоён раванди оксидшавии хұлаҳоро бо таркиби металлҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Pr, Nd) то 0.5 мас.% ҳангоми гузариш аз скандия ба неодим зиёд мекунад. Дар хұлаҳои қавҳаронидашуда аз 0.005 то 0.05 мас.% металлҳои нодирзаминӣ, энергияи фаъол аз скандий ба натрий боло рафта ба празеодим кам мешавад (чадвали 12). Механизми оксидшавии хұлаи сахти АК1М2, бо металлҳои нодирзаминӣ (Sc, Y, Pr, Nd) қавҳаронидашуда ба қонуни гиперболӣ итоат мекунад.

4. Асосҳои физикию химиявии болоравии устувории анодии хұлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзаминӣ қавҳаронидашуда

Тадқиқоти электрохимиявии хұлаҳои алюминию кремнию мис ва металлҳои нодирзаминӣ бо усули умумии қабулшуда дар потентсиостати ПИ-50-1 гузаронида шудаанд. Тадқиқот дар муҳити нейтралӣ маҳлули 3%-и NaCl мувофиқи ГОСТИ 9.017-74, яъне иммитати оби баҳрӣ бо ҳисоби таъсири хлор – ионҳо ба рафтори зангзании электрохимиявии хұлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзаминӣ қавҳаронидашуда гузаронида шуд. Дар қаҷиҳои поляризационии бадастовардашуда характеристикаҳои асосии электрохимиявии хұлаҳо муайян карда шудааст: потентсиали питтингхосилкуни ($-E_{n.o.}$), потентсиал ва ҷараёни зангзаний ($E_{кор}$ и $I_{кор}$), потентсиали репассиватсия ($E_{рп.}$), ки графики муайян карда мешавад, ҳамчун қатшавии якум дар рафти баръакси қаҷии анодӣ ҳамчун нуқтаи буриши хати рост ва роҳи баръакс ҳисобида мешаванд. Ҳисоби ҷараёни коррозия ҳамчун характеристикаи асосии электрохимиявии раванди зангзаний бо қаҷии катодӣ бо баҳисобигирии қатшавии таффелови $v_k = 0.12$ В гузаронида шудааст. Суръати зангзаний дар навбати худ ин функцияи ҷараёни зангзаний ки бо формулаи: $K = i_{кор} \cdot K$, где $K = 0.335 \text{ г/A}\cdot\text{ч}$ барои алюминий ёфта мешавад.

Таъсири иловахои лантан ва скандия ба характеристикаҳои анодии хұлаи АК1 дар асоси алюминии маҳсусан тоза

Таркиби химиявии хұлаҳо ва натиҷаҳои тадқиқот дар ҷадвалҳои 13-15 оварда шудаанд. Натиҷаҳои зангзании электрохимиявии тадқиқоти алюминии дараҷаи гуногуни тозагӣ дар намуди умумӣ дар ҷадвали 14 оварда шудааст. Дар мисоли алюминии тамғаи А995 таъсири концентратсияи хлорид ионҳо дар суръати зангзании хұлаҳо тадқиқот гузаронида шудааст. Дида мешавад, ки бо зиёдшавии дараҷаи серобкунии маҳлули NaCl суръати зангзаний кам мешавад. Потенсиали питтингхосилкунанда ва репосиватсия дар доираи қиматҳои нисбатан мусбат омехта мешаванд. Потенсиали зангзаний озод $E_{св.кор.}$ бо ченаки иловаи электролит ҳамчунин ба тарафи мусбат омехта мешавад. Потенсиали зангзаний электроди фаъол дар ин ҳолат ба диораи қиматҳои манғӣ ворид мешавад. Ҳамаи тағиироти нишондодашудаи характеристикаи электрохимиявии алюминий дар

концентратсияи гуногуни маҳлули NaCl бо аз гуногуни динамикаи ҳосилшавии қабати муҳофизавии оксидшавӣ шаҳодат медиҳанд.

Чадвали 13 – Таркиби омехтаҳо дар тамғаҳои алюминии гуногун

Тамға	Таркиби омехтаҳои ҷамъбастӣ, мас.%	Таркиби омехтаҳо, мас.%				
		Fe	Cu	Si	Zn	Ti
A6NO	1·10 ⁻⁴	1·10 ⁻⁵	5·10 ⁻⁴	1·10 ⁻⁴	1·10 ⁻⁶	-
A995	5·10 ⁻⁴	1.5·10 ⁻³	1·10 ⁻³	1.5·10 ⁻³	1·10 ⁻³	1·10 ⁻³
A6	0.4	0.25	0.03	0.20	0.06	0.03

Чадвали 14 – Характеристикаҳои зангзании электрохимиявии гуногуни тозагии алюминий дар маҳлули NaCl

Тамға A1	C _{NaCl} , %	-E _{св.кор.}	-E _{по.}	-E _{реп.}	-E _{кор.}	ΔE _{пс}	Суръати зангзани	
							B	
A6 (99.6% A1)	3.0	0.730	0.625	0.700	0.760	0.105	0.024	8.04·10 ⁻³
A995 (99.995% Al)	3.0	0.950	0.680	0.750	0.960	0.270	0.003	1.01·10 ⁻³
	0.3	0.850	0.620	0.680	1.120	0.230	0.006	2.01·10 ⁻³
	0.03	0.760	0.540	0.600	1.160	0.220	0.009	3.01·10 ⁻³
A6NO 99.9999% A1)	3.0	0.955	0.740	-	1.180	0.215	0.00048	1.65·10 ⁻⁴

Тадқиқоти гузаронидашуда дар сатҳи дараҷаи тозаи гуногуни алюминий дар маҳлули 3% NaCl нишон дод, ки характеристои электрохимияви ба монанди E_{по.}, E_{реп.} и E_{кор.}, ба қадри кифоя аз дараҷаи тозаи металл вобастагӣ дорад, қимати онҳо дар интервали васеъ иваз мешаванд. (мисол E_{по.} аз -0.625 барои А6 то -0.740 В барои алюминии маркази A6NO, E_{кор.} – аз -0.760 то -1.180 В, мутаносибан) ва инчунин метавонанд барои баҳодиҳии дараҷаи тозаи металл истифода шаванд. Ҳиссиёти кам ба ивазкуни тозагии металлҳо зангзании озоди потенсиалий ба шумор меравад.

Динамикаи тағиیرёбии потенсиалий зангзании озод дар рафти зиёд намудани вақт дар маҳлули 3% NaCl аз суръати ҳимояи қабати оксидшавӣ дар қабати болои хӯла оғаҳӣ медиҳад. Ҳамин тавр барои алюминии тоза ва хӯлаи AK1 E_{св.кор.} дар муддати як соат ба эътидол дарояд, аммо барои хӯлаҳо бо лантан ва скандий ҷавҳаронидашуда ин раванд дар муддати 30 - 40 дақиқа ба охир расонида мешавад, ки ин раванди ташаккули ҳимояи қабати оксидиро дар хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда бо муқоисаи хӯлаҳои аввале нишон медиҳад. Дар алюмини тоза, хӯлаҳои AK1, инчунин хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда бо рафти зиёд шудани вақт потенсиалий омехтаи озоди зангзаний ба тарафи мусбат мегузарад. Аксари неруи потенсиалий мусбат (-0.765 В) хӯлаи AK1, ҷавҳаронидашудаи 0.005-0.5% La, 0.1% Sc дорад (чадвали 15).

Новобаста аз миқдори иловай лантан ва скандий, онҳо потенсиалий озоди зангзаниро зиёд мекунанд. Бо вуҷуди ин бузургии ҳаракати потенсиал дар соҳаи қиматҳои мусбат дар хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда тақрибан 160-190 мВ бо муқоиса бо аввалай алюминий ва хӯлаи AK1. Дар мувофиқат бо тағиیرёбии бузургии потенсиал аз рӯи вақт нисбатан бо ташаккулёбии интенсивии пленкаи оксидии муҳофизатӣ дар болои электрод дар муддати 3-5

дақиқа баъди дохил шудани электрод ба маҳлул илова мешавад. Агар потенсиалй барқароршудаи зангзании нечавҳаронидаи хӯлаи AK1 -0.850 В ташкил дихад онгоҳ дар ҳолати чорӣ намудани 0.005 и 0.05 мас.% лантан ва скандий ин нишондод дар интервали -0.780 ва -0.765 В бозӣ мекунад.

Чадвали 15 – Муқоисаи характеристи анодии алюминии A6NO ва хӯлаи AK1, ҷавҳаронидашудаи лантан ва скандий, дар муҳити электролити 3% NaCl

Таркиби La ва Sc дар хӯлаи AK1, мас.%	Потенсиалҳои электрохимиявӣ (х.с.э.)				Суръати зангзани	
	-E _{св.кор.}	-E _{кор.}	-E _{п.о.}	-E _{реп.}	i корр.	K·10 ⁻³
	B				A/m ²	g/m ² ·соат
A6N0	0.955	1.180	0.740	0.440	0.00048	0.161
AK1	0.935	1.170	0.750	0.420	0.00060	0.20
0.005 La	0.812	1.382	0.680	0.765	0.00054	0.18
0.05 La	0.800	1.380	0.675	0.755	0.00057	0.19
0.1 La	0.796	1.380	0.675	0.755	0.00062	0.21
0.5 La	0.780	1.378	0.675	0.754	0.00064	0.22
0.005 Sc	0.830	1.160	0.680	0.480	0.00036	0.121
0.05 Sc	0.775	1.150	0.660	0.490	0.00033	0.111
0.10 Sc	0.765	1.080	0.650	0.330	0.00029	0.097

Маълумоти зангзаний ва электрохимиявии тадқиқоти хӯлаҳо дар ҷадвали 15 овардашуда, нишон медиҳад, ки ҷавҳаронии алюминии тоза кремний ва хӯлаи AK1, лантан ва скандий потенсиалй озоди зангзаниро ва омӯзиши питтингӣ ва зангзаний ба самти мусбат равона месозад. Потенсиали озоди зангзании ва ҳамаи хӯлаҳои тадқиқотшуда, яъне дар байни зангзании потенсиалй ва омӯзиши питтингӣ дар самти гайрӣ ҷойгиранд. Агар алюминий кремний ҷавҳаронидашуда якчанд маротиба соҳаи пасиватсияро кам мекунад ΔE_{pc} (аз 0.440 то 0.420 В), он вакт воридкунии лантан ва скандий дар хӯла AK1, асосан дар шумораҳо 0.005-0.05 мас.%, онро хеле васеъ мекунад (аз 0.420 то 0.490 В) (ҷадвали 15). Дар умум хӯлаҳои секарата ҳамчун характеристикии электрохимиявӣ чун устувории зангзани аввалай хӯлаи AK1 ҳисобида. Мисол, хӯлаҳое, ки таркибашон 0.05 ва 0.1 мас.% скандий доранд, зангзаний устувории хӯлаи аввалай AK1 ду маротиба баланд мебардорад.

Зиёдшавии минбаъдаи концентратсияи лантан ва скандий ба зиёдшавии номансуби суръати зангзании электрохимиявӣ оварда мерасонад. Дар умум метавонем концентратсияи 0.005-0.05 мас.%. лантан ва скандийро ҳисоб кунем.

Тадқиқоти рафтори потенсиодинамикии зангзании электрохимиявии хӯлаҳои AK1M2, бо металлҳои нодирзамини ҷавҳаронидашуда дар муҳити электролити NaCl

Бо дарназардошти механизми питтингии зангзании хӯлаҳои AK1 ва AK1M2, металлҳои нодирзамини ҷавҳаронидашуда аҳамияти хос ба муайянкунии потенсиалй омӯзиши питтингии хӯлаҳо ва таъсири элементҳои ҷавҳаронӣ инчунин концентратсияи электролитӣ ба онҳо дода шуд.

Дар рафти поляризатсияи (кундагаро) фаъолкундандаи адсорбсия анионҳо- активаторҳо ва дар ҳолати ба даст овардани якчанд потенсиалҳое,

ки потенсиалій омұзиши питтингі номида мешавад, зиёд карда мешавад (Еп.о.), инчунин вайрон кардан беҳаракати истифодаи пленка ва зангзани ҳақиқіт рұх медиҳад. Микдори потенсиалій омұзиши питтингі нишондоди әхтимоли металлҳо ба зангзании на камтар зиёди хұлаҳо ба зангзани ҳисобида мешавад.

Чадвали 16 – Тағирёбии потенсиалій (х.с.э.) омұзиши питтингии (-Еп.о., В) хұлаҳои АК1 ва АК1М2, бо металлҳои нодирзаминій қавҳаронидашуда, дар муҳити 3%-и NaCl

Хұла	Таркиби металлҳои нодирзаминій, мас.%				
	0.0	0.01	0.05	0.10	0.50
АК1+Er	0.750	0.630	0.640	0.620	0.620
АК1+Yb	0.750	0.680	0.680	0.680	0.680
АК1М2+Sc	0.760	0.645	0.640	0.620	0.610
АК1М2+Y	0.760	0.580	0.484	0.450	0.420

Чадвали 17 - Таъсири металлҳои нодирзаминій ба суръати зангзании ($K \cdot 10^{-3}$, г/м² · час) хұлаҳои АК1 ва АК1М2, дар муҳити 3%-и NaCl

Система	Таркиби металлҳои нодирзаминій, мас.%				
	0.0	0.005	0.05	0.10	0.50
АК1+Er	1.61	2.81	2.85	5.19	5.26
АК1+Yb	1.61	2.31	2.41	4.51	4.86
АК1М2+Sc	8.04	7.97	5.56	6.36	6.46
АК1М2+Y	8.04	5.52	3.68	4.69	5.19

Дар робита бо хұлаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои нодирзаминій қавҳаронидашуда, нишон медиҳанд, ки бо баланд бардоштани концентратсияи МН то 0.5 мас.% устуровии питтингии хұла зиёд мешавад. Ин далел аз сабаби омехтақунии потенсиалій питтингі ба тарафи мусбат гүвоҳӣ медиҳад, ки натижаҳо дар қадвали 16 оварда шудааст.

Натиҷаи тадқиқоти суръати зангзании хұлаҳои АК1 ва АК1М2, қавҳаронии МН, аз концентратсияи охирин дар муҳити 3%-и NaCl дар қадвали 17 оварда шудааст. Маълумоти овардашуда нишон медиҳанд, ки бо баланд бардоштани концентратсияи МН то 0.05 мас.% тадриҷан камшавии суръати зангзани назорат карда мешавад ва минбаъд баландкуни концентратсияи компонентҳои қавҳаронидашуда як чанд маротиба суръати зангзании хұлаҳоро баланд мебардорад.

Баланд бардоштани муқовимати зангзании хұлаҳои АК1 ва АК1М2, таркибашон то 0.05 мас.% МН, аз нигоҳи мо ҳалшавии он дар хұла ва ҳосилшавии қабати химояйӣ дар сатҳи намунаҳо, ки аз норасогии дефектҳо ва устуровиҳо ба ионҳои хлор мансуб дониста мешавад.

ХУЛОСАХО

1. Дар асоси таҳлили маълумоти адабиёт хulosai зарурии ҷавҳаронии ҳӯлаҳои AK1 ва AK1M2 дар асоси алюминии асосан тоза тамғаи A5N бо металлҳои нодирзамини, бо мақсади ташкили ҳӯлаҳои нави истифодабарии микроэлектроника ба сифати нишона ҳангоми рӯйпушкунӣ ҷараёнгузаронии ноқилҳо дар микросхемаҳои интегралӣ дида мешавад.
2. Дар қоиди «хунуккуни» вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хос ва функцияҳои термодинамикии ҷавҳаронии скандий, иттрий, празеодим ва неодим бо ҳӯлаи AK1M2 дар диапазони 300-900К таҳқиқ карда шуд. Муқарар карда шуд, ки вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хос ҳӯлаҳои тадқиқшаванд дар ҳарорати паст нисбат аз ҳӯлаи AK1M2 паст мебошад, аммо дар ҳарорати баланд дар ҳамаи консентратсияҳои тадқиқотшудаи диапазон баланд аст. Тағирёбии гармиғунҷоиши хоси ҳӯлаи AK1M2, бо металлҳои нодирзамини (Sc, Y, Pr, Nd), нишон медиҳад, ки ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳои скандийдор ба ҳӯлаҳои иттрийдор камшавӣ, минбаъд ҳӯлаҳои празеодимдор ва неодимдор баландшавии нишон медиҳад, ки бо гармиғунҷоиши металлҳои нодирзамини тоза мувофиқат мекунад.
3. Тадқиқоти вобастагии ҳарорати функцияи термодинамикии ҳӯлаи AK1M2 бо металлҳои нодирзамини нишон медиҳад, ки энтальпия ва энтропия дар рафти гузариш аз ҳӯлаҳои скандийдор ба ҳӯлаҳои иттрийдор паст шуда, минбаъд ба празеодим ва неодим баланд бардошта мешавад. Бо баланд шудани ҳарорат ва консентратсияи MH дар ҳӯлаи AK1M2, энтальпия ва энтропия баланд шуда энергияи Гиббс паст мешавад.
4. Кинетикии оксидшавии ҳӯлаи AK1M2, бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавронидашуда, бо усули термогравиметрии тадқиқот гузаронида шудааст. Нишон дода мешавад, ки иловаҳои ҷавҳаронидашуда суботи ибтидои ҳӯларо ба оксидшавӣ баланд мебардорад. Таъсири механизми металлҳои нодирзамини ба параметри кинетикии равандӣ оксидшавии ҳӯлаи AK1M2 таъсис дода мешавад. Суръати оксидшавии ҳӯлаҳо тартиботи 10^{-4} кг/м²·сек⁻¹ доранд. Энергияи фаъоли оксидшавии ҳӯлаи AK1M2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавронидашуда ҳисоб карда, ки аз 114.9 то 153.0 кДж/моль, вобаста аз табииати элементи ҷавҳаронидашударо ташкил медиҳад.
5. Бо усули ИК-спектроскопи маҳсули оксидшавии ҳӯлаи AK1M2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавронидашуда омӯхта шуда, инчунин нишон дода шуд, ки онҳо асосан аз оксидҳои алюминий - Al₂O₃, MH (R - Sc, Y, Pr, Nd)-R₂O₃ ва таркиби ортоалюминатҳо RA1O₃ иборат мебошанд.
6. Бо усули потенциостатики рафтори анодии ҳӯлаҳо AK1 ва AK1M2 бо MH дар муҳити электролити NaCl тадқиқ ва ошкор карда шуд, ки бо вобастагӣ аз консентратсияи электролити NaCl ҷавҳаронидашуда суръати ибтидоии зангзании ҳӯлаҳоро 1-1,5 маротиба паст мекунад. Дар рафти тадқиқот таъсири ионҳои хлорид дар характеристикии электрохимии ҷавҳаронидашудаи MH бо ҳӯлаи AK1M2 оварда шудааст, ки пасткунии консентратсии ионҳои хлорид суръати зангзании ҳӯлаҳоро паст мекунад ва потенциалий электродро ба самти мусбат бар меангезад .

7. Дар асоси тадқиқотҳои гузаронидашуда патенти хурд ТJ№753 «Роҳи баланд бардоштани муқовимати зангзании ҳӯла дар асоси алюминии тоза» Ҷумҳурии Тоҷикистон тарҳрезӣ ва ҳимоя карда шудааст

Нашри нӯқтаҳои асосии рисола дар:

*-мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмии аз тарафи КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳриришаванда*

1. Бердиев, А.Э. Кинетика окисления твердого сплава АК1М2, легированного скандием / А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **Х.Х. Ниёзов** и др. // Известия ВУЗов. Цветная металлургия, 2012, №12, с.82-85.

2. **Ниёзов, Х.Х.** Анодное поведение сплава АК1М2, легированного скандием / Х.Х. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев и др. // Известия Самарского научного центра РАН, 2012, т.14, №4, с.112-115.

3. Бердиев, А.Э. Сравнительное исследование влияния добавок лантана и скандия на анодные характеристики сплава АК1 на основе особо чистого алюминия / А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **Х.Х. Ниёзов**, Б.Б. Эшов // Журнал прикладной химии, 2015, т.88, №6, с.887-891.

4. Бердиев, А.Э. Влияние иттрия на анодные характеристики сплава АК1М2 / А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **Х.Х. Ниёзов** и др. // Известия ВУЗов. Материалы электронной техники, 2014, т.17, №3, с.224-227.

5. **Ниёзов, Х.Х.** Влияния празеодима на кинетику окисления сплава АК1М2 в твердом состоянии / Х.Х. Ниёзов, А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев // Доклады АН Республики Таджикистан, 2014, т.57, №5, с.382-385.

6. **Ниёзов, Х.Х.** Окисление сплава АК1 на основе особо чистого алюминия, модифицированного иттрием и эрбием / Х.Х. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев, Ф.Н. Пардаева // Вестник Технологического университета Таджикистана, 2015, №1(24), с.35-37.

7. Низомов, З. Температурная зависимость теплофизических свойств сплава АК1М2, легированного скандием и иттрием/ З.Низомов, Р.Х. Сайдов, Б.Н. Гулов, **Х.Х. Ниёзов**// Известия АН Республики Таджикистан. Отд. физ. мат., хим. и геолог. наук, 2016, № 3(164), с.79-83.

8. Бердиев, А.Э. Кинетика окисления сплава АК1М2, легированного иттрием в твердом состоянии /А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **Х.Х. Ниёзов** //Металлы, 2017, т.2, №2, с.47-51.

-дар маводҳои конфронционҳои илми, симпозиумҳо ва семинарҳо

9. Низомов, З. Температурная зависимость теплоемкости сплава АК1+2% Cu, легированного РЗМ/ З.Низомов, Р.Х. Сайдов, Б.Н. Гулов, Х.Х. Ниёзов, А.Э. Бердиев//Международная конференция «Современные вопросы молекулярной спектроскопии конденсированных сред», Душанбе: Изд-во Таджикского национального университета, 2011, с.184-187.

10. Бердиев, А.Э. Термодинамические функции сплава АК1М2, легированного неодимом /А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **Х.Х. Ниёзов**, Х.Д. Дадаматов // Матер. Межд. научно-техн. конф. «Нефть и газ Западной Сибири», посвящ. 50-летию Тюменского индустриального института. Тюмень, ТюмГНГУ, 2013, с.88-93.

11. Бердиев, А.Э. Влияние скандия на кинетику окисления сплава АК1М2 / А.Э. Бердиев, **Х.Х. Ниёзов**, И.Н. Ганиев //Матер. VI Междунар. научно-практ. конф.

«Перспективы развития науки и образования». Душанбе, ТТУ, 2012, с.10-13.

12. **Ниёзов, X.X.** Кинетика окисления твердого сплава АК1М2, легированного иттрием / X.X. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев, Ф.У. Обидов // Матер. Респуб. научно-практ. конф. «Основные задачи материаловедения в машиностроение и методика их преподавания». Душанбе, ТГПУ, 2012, с.90-93.

13. **Ниёзов, X.X.** Кинетика окисления твердого сплава АК1М2, легированного иттрием / X.X. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев и др. // Матер. респуб. конф. «Основные задачи материаловедения в машиностроении и методика их преподавания», посвящ. 20-летию 16-сессии Верховного Совета и 15-летию дня национальной солидарности. Душанбе, ТГПУ, 2012, с.87-90.

14. **Ниёзов, X.X.** Кинетика окисления твердого сплава АК1М2, легированного празеодимом / X.X. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев // Матер. респуб. научно-практ. конф. «Перспективы инновационной технологии в развитии химической промышленности Таджикистана». Душанбе, ТНУ, 2013, с.65-66.

15. Бердиев, А.Э. Влияние неодима на кинетику окисление сплава АК1М2, в твердом состоянии / А.Э. Бердиев, И.Н. Ганиев, **X.X. Ниёзов**, Ф.С. Пардаева // Матер. респуб. научно-практ. конф. «Достижение инновационной технологии композиционных материалов и их сплавов для машиностроения». Душанбе, ТГПУ, 2014, с.67-70.

16. Низомов, З. Температурная зависимость теплоемкости сплава АК1+2%Cu, легированного РЗМ / З. Низомов, Р.Х. Саидов, Б.Н. Гулов, А.Э. Бердиев, **X.X. Ниёзов** // Матер. Междунар. конф. «Современные вопросы молекуллярной спектроскопии конденсированных сред». Душанбе, ТНУ, 2011, с.184-187.

17. **Ниёзов, X.X.** Влияние иттрия на электрохимические характеристики сплава АК1М2 / X.X. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э.Бердиев и др. // Матер. V Междунар. научно-практ. конф. «Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ». Душанбе, ТТУ, 2011, ч.1, с.302-303.

Ихтироот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия

18. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 753, СПБ: C22C 11/00. Способ повышения коррозионной стойкости сплавов на основе особо чистого алюминия / И.Н. Ганиев; заявитель и патентообладатель: И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев, **X X. Ниёзов** и др. /№1500978; заявл. 22.10.2015; опубл. 05.02.2016, Бюл. 62, 2016.- 2 с.

Дигар нашриёт

19. **Ниёзов, X.X.** Сплавы особочистого алюминия с редкоземельными металлами:монография / X.X. Ниёзов, И.Н. Ганиев, А.Э. Бердиев.– Душанбе: ЧДММ «Сармад-Компания», 2017.- 146 с.

АННОТАЦИЯ

**ба рисолай Ниёзов Ҳамзакул Ҳамроқулович «Хосиятҳои физикӣ-химиявии
хӯлаҳои алюминии маҳсусан тозаи тамғаҳои АК1 ва АК1М2 бо металлҳои
нодирзаминиӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникиӣ аз рӯи
ихтиносӣ 05.02.01 – Маводшиносӣ (дар мөшинсозӣ)**

Дар речай «хунуккуниӣ» вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиши хос ва функцияҳои термодинамикии ҷавҳаронии хӯлаи АК1М2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим бо дар ҳудуди 300-900К таҳқиқ карда шудааст. Муқаррар карда шудааст, ки вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳои тадқиқшаванда дар ҳарорати паст нисбат аз хӯлаи АК1М2 кам мебошад, аммо дар ҳарорати баланд дар ҳамаи консентратсияҳои тадқиқотшудаи ҳудуд баланд аст. Тағирёбии гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АК1М2, бо металлҳои нодирзаминиӣ (МН), нишон медиҳад, ки ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои скандийдор ба хӯлаҳои иттрийдор камшавӣ, минбаъд хӯлаҳои празеодимдор ва неодимдор баландшавӣ нишон медиҳад, ки бо гармиғунҷоиши металлҳои нодирзамини тоза мувофиқат мекунад.

Тадқиқоти вобастагии ҳарорати функцияи термодинамикии хӯлаи АК1М2 бо металлҳои нодирзаминиӣ нишон медиҳад, ки энтальпия ва энтропия дар рафти гузариш аз хӯлаҳои скандийдор ба хӯлаҳои иттрийдор паст шуда, минбаъд ба празеодим ва неодим баланд бардошта мешавад. Бо баланд шудани ҳарорат ва консентратсияи МН дар хӯлаи АК1М2, энтальпия ва энтропия баланд шуда, энергияи Гиббс паст мешавад.

Кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК1М2, бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавронидашудааст, бо усули термогравиметрии тадқиқот гузаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки иловайи металлҳои нодирзаминиӣ суботи ибтидиҳои хӯларо ба оксидшавӣ баланд мебардорад. Таъсири механизми металлҳои нодирзаминиӣ ба параметри кинетикии равандӣ оксидшавии хӯлаи АК1М2 нишон дода мешавад. Суръати оксидшавии хӯлаҳо тартиботи 10^{-4} кг/м²·сек⁻¹ доранд. Энергияи фаъоли оксидшавии хӯлаи АК1М2 бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим ҷавронидашуда аз 114.9 то 153.0 кДж/моль, ташкил дода аз табииати элементи ҷавҳаронидашуда вобаста мебошад.

Бо усули ИК-спектроскопӣ маҳсулӣ оксидшавии хӯлаи АК1М2, ки бо скандий, иттрий, празеодим ва неодим, ҷавронидашуда шудааст, ва нишон дода шудааст, ки онҳо асосан аз оксидҳои алюминий - Al_2O_3 , МН (R - Sc, Y, Pr, Nd)- R_2O_3 ва таркиби ортоалюминатҳо RAI_3 иборат мебошанд.

Бо усули потенциостатикӣ рафтори анодии хӯлаҳои АК1 ва АК1М2 бо МН дар муҳити электролити NaCl тадқиқ карда шуда, нишон дода шудааст, ки вобаста аз консентратсияи электролити NaCl суръати ибтидиҳои зангзании хӯлаҳоро 1-1,5 маротиба паст мекунанд. Дар рафти тадқиқот таъсири ионҳои хлорид дар характеристикаи электрохимикии инчунин бо усули потенциостатикӣ муайян карда шудааст, ки пасткунии консентратсии ионҳои хлорид суръати зангзании хӯлаҳоро паст мекунад ва потенциалӣ электродро ба самти мусбат бар меангезад.

Рисола аз мундариҷа, 4 боб, муҳокимаи онҳо ва сарҷашмаи рӯйхати адабиётҳои истифодашуда 92 ададро ташкил дода, аз 33 расм 64 ҷадвал иборат мебошанд.

Калимаҳои калидӣ: хулаи АК1М2, скандий, иттрий, празеодим, неодим, гармиғунҷоиши хос, энтальпия, энтропия, энергияи Гиббс, усули термогравиметрӣ, оксидшавӣ, кинетикаи оксидшавӣ, суръати ҳақиқии оксидшавӣ, вобастагии ҳарорат, энергияи фаъол, рафтори анодӣ, ба зангзании устувор.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Ниёзова Хамзакула Хамрокуловича «Физико-химические свойства сплавов особо чистого алюминия марок АК1 и АК1М2 с редкоземельными металлами» представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 – материаловедение (в машиностроение)

В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость удельной теплоемкости и термодинамические функции легированного скандием, иттрием, празеодимом и неодимом сплава АК1М2 в диапазоне 300-900 К. Установлено, что температурная зависимость удельной теплоемкости исследованных сплавов при низких температурах ниже, чем у сплава АК1М2, а при высоких температурах выше при всех концентрациях исследованного диапазона. Изменение удельной теплоемкости сплава АК1М2, легированного редкоземельными металлами (Sc, Y, Pr, Nd), показывает уменьшение при переходе от сплавов со скандием к сплавам с иттрием, далее у сплавов с празеодимом и неодимом - увеличение, что согласуется с теплоемкостями чистых редкоземельных металлов.

Исследованиями температурных зависимостей термодинамических функций сплава АК1М2 с редкоземельными металлами показано, что энталпия и энтропия при переходе от сплавов со скандием к иттрию уменьшаются, далее к празеодиму и неодиму увеличиваются. С ростом температуры и концентрации РЗМ в сплаве АК1М2 энталпия и энтропия увеличиваются, а энергия Гиббса уменьшается.

Кинетика окисления сплава АК1М2, легированного скандием, иттрием, празеодимом и неодимом, исследована термогравиметрическим методом. Показано, что легирующие добавки повышают устойчивость исходного сплава к окислению. Установлены механизмы влияния редкоземельных металлов на кинетические параметры процесса окисления сплава АК1М2. Скорость окисления сплавов имеет порядок 10^{-4} кг·м⁻²·сек. Вычислена кажущаяся энергия активации окисления, легированного РЗМ сплава АК1М2, которое составляет от 114.9 до 153.0 кДж/моль в зависимости от природы легирующего элемента.

Методом ИК-спектроскопии исследованы продукты окисления сплава АК1М2, легированного редкоземельными металлами, и показано, что они в основном состоят из оксидов алюминия - Al_2O_3 , РЗМ (R - Sc, Y, Pr, Nd)- R_2O_3 и ортоалюминатами состава RAIO_3 .

Потенциостатическим методом исследовано анодное поведение сплавов АК1 и АК1М2 с РЗМ в среде электролита NaCl и выявлено, что в зависимости от концентрации электролита NaCl , легирование подавляет скорость коррозии исходных сплавов в 1-1,5 раза. При исследовании влияния хлорид-иона на электрохимические характеристики легированного РЗМ сплава АК1М2 установлено, что снижение концентрации хлорид-иона снижает скорости коррозии сплавов и сдвигает электродные потенциалы в более положительную область.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы 92 наименований, 64 таблиц, 33 рисунков.

Ключевые слова: сплав АК1М2, скандий, иттрий, празеодим, неодим, теплоемкость, энталпия, энтропия, энергия Гиббса, термогравиметрический метод, окисление, кинетика окисления, температурная зависимость, энергия активации, истинная скорость окисления, анодное поведение, коррозионная стойкость.

ANNOTATION

on the dissertation of the theme "Physical and chemical properties of alloys of extremely pure aluminum of AK1 and AK1M2 grade with rare-earth metals"
submitted for the degree of candidate of technical sciences on 05.02.01-
specialty - materials sciences (machine building) on the thesis of
Niyozov Hamzakul Hamrokulovich

In the mode of "cooling" were investigated the temperature dependence of specific heat and thermodynamic functions alloyed with scandium, yttrium, praseodymium and neodymium alloys AK1M2 in the range 300-900 K. It was established that the temperature dependence of the specific heat of the investigated alloys at low temperatures is lower than that of alloy AK1M2, and at a high temperatures is higher in all concentrations of the investigated range. The change of the specific heat capacity of alloy AK1M2 that are doped with rare earth metals (Sc, Y, Pr, Nd) shows the decrease when moving from alloys with scandium alloys with yttrium, then the alloys with praseodymium and neodymium - increasing, which is consistent with the heat capacities of the pure rare earth metals.

The survey of temperature dependences of thermodynamic functions of AK1M2 alloy with rare earth metals it is shown that the enthalpy and entropy at the transition from alloys with scandium to yttrium is reduced, then the praseodymium and neodymium increase. With the increasing temperature and concentration of rare earth metals in the alloy AK1M2 enthalpy and entropy increased and Gibbs free energy decreases.

The kinetics of oxidation of alloy AK1M2 doped with scandium, yttrium, praseodymium and neodymium, were investigated by thermo gravimetric method. It is shown that dopants enhance of the stability of the source alloy is increase the addition to oxidation. The mechanisms of influence of rare-earth metals on the kinetic parameters of the oxidation process of the alloy AK1M2. The oxidation rate of alloys is of the order of $10^{-4} \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sec}$. The calculated apparent activation energy of oxidation of doped REE alloy AK1M2, that is up to 114.9 153.0 kJ/mol depending of the nature of the alloying element.

The method of IR-spectroscopy the oxidation products of alloy AK1M2 doped with rare earth metals, and showed that they are mainly consists of aluminum oxide - Al_2O_3 , rare earth metals (R - Sc, Y, Pr, Nd)- R_2O_3 and orthoaluminate RA_1O_3 composition.

Potentiostatic method has been investigated the anodic behavior of alloy AK1 and AK1M2 with rare earth metals in the electrolyte medium NaCl and revealed that depending on the concentration of electrolyte NaCl doping suppresses the corrosion rate of original alloy in 1-1.5 times. During conducting the survey of the influence of chloride ions on the electrochemical characteristics of the doped REE alloy AK1M2 established that the decrease of the concentration of chloride ions reduces the corrosion rate of alloys and shifts the electrode potential to more positive region.

The thesis consists of an introduction, four chapters, conclusion and list of used literatures and sources.

Key words: AK1M2 alloy, scandium, yttrium, praseodymium, neodymium, specific heat capacity, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermogravimetric method, oxidation, kinetics of the oxidation, temperature dependence, activation energy, true rate of oxidation, anodic behavior, corrosion resistance.

Ба чоп 23.06.2017 ичозат шуд. Ба чоп 26.07.2017 имзо шуд.
Коғази оғсетй. Чопи оғсетй. Ҳуруфи адабй.
Андозаи 60x84 1/16. Ҷузъи чопй 1,63.
Теъдоди нашр 100 нусха.

Нашриёти «*Донишварон*».
734063, ш.Душанбе, кӯчаи Амоналная, 3/1
Тел.: 915-14-45-45. E-mail: donishvaron@mail.ru